

**Ба Шурои диссертационии 6D.KOA-003
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(суроға 734025, ш. Душанбе, маҳаллаи
Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯён,
бинои таълимии 7, ауд. 102)**

ТАҚРИЗИ

**муқарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири
кафедраи баҳисобигирии бухгалтерии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон – Дадоматов Далерҷон Нишонбоевич
ба диссертасияи Болтуева Рӯҳсора Камоловна дар мавзӯи «Рушди
баҳисобигирии идоракунӣ дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтий»
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи
иҳтисоси 08.00.08 – Баҳисобигирии муҳосибӣ ва аудит**

**Мутобиқати диссертасия ба иҳтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи
онҳо диссертасия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Мавзуъ ва мазмуни
диссертасияи Болтуева Рӯҳсора Камоловна ба бандҳои зерини
шиносномаи иҳтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз рӯйи иҳтисоси 08.00.08 – Баҳисобигирии муҳосибӣ, аудит
ҷавобгӯ мебошад: бандҳои 1.1. Парадигмаҳои ибтидой, консепсияҳои
бунёдӣ, принсипҳои асосӣ, постулатҳо ва қоидаҳои баҳисобигирии
бухгалтерӣ; 1.3. Асосҳои методологӣ ва вазифаҳои мақсадноки
баҳисобигирии муҳосибӣ; 1.4. Таърихи рушди назария, методология ва
ташкили баҳисобигирии муҳосибӣ; 1.7. Баҳисобигирии муҳосибӣ (молиявӣ,
идоракунӣ, андозӣ, корпоративӣ ва гайра) дар корхонаҳои шакли
ташкилий-ҳукуқияшон гуногун, ҳамаи соҳаҳо ва сатҳҳо; 1.13. Ташкили
баҳисобигирии муҳосибӣ (молиявӣ, идоракунӣ, андозӣ, корпоративӣ ва
гайра) аз рӯйи сегментҳо, бизнес-чараёнҳо ва соҳторҳои таркибӣ; 1.16.
Проблемаҳои баҳисобигирии харочот ва ҳисоб кардани арзиши аслии
маҳсулот (кор, хизмат); 2.11. Назария ва методологияи таҳлили молиявӣ,
идоракунӣ, андозӣ ва маркетингӣ.**

Мубрамии мавзӯи таҳқиқоти илмии диссертасия

Ҳанӯз аз оғози давраи соҳибистиқлолӣ пешрафти бомароми
соҳаҳои муҳимми ҳаёти ҷомеа – ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, илму маориф,
тандурустӣ ва фарҳанг зери таваҷҷӯҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо раҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам
Эмомалий Раҳмон қарор гирифта, ҳамчун самтҳои асоситарин ва
афзалиятнок эътироф гардида, ҷиҳати дастгирӣ ва рушди онҳо

тадбирҳои зарурӣ амалӣ гашта истодааст. Соҳаи тандурустӣ ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити соҳибистиклолӣ бомаром рушд карда, то имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. Дар рушди соҳаи мазкур ва болоравии вазъи солимии аҳли ҷомеа саҳми саноти фармасевтӣ ва тиҷорати молҳои фармасевтӣ бузург аст. Ҳамин аст, ки аз ҷониби роҳбарияти мамлакат ба рушди ҳаматарафай соҳаи дорусозӣ ва тиҷорати фармасевтӣ таваҷҷуҳи хоса равона карда мешавад.

Зикр кардан бамаврид аст, дар бозори фармасевтии Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи ширкатҳои воридкунандай доруворӣ ниҳоят зиёд ба ҷашм мерасанд ва рақобати шадид байни онҳо мушоҳида мешавад. Дар баробари ин корхонаҳои истеҳсолие амал мекунанд, ки ба истеҳсоли маҳсулоти доруворӣ машғул буда, саҳми молҳои истеҳсолмекардаи онҳо нисбат ба молҳои дорувории воридотӣ хеле ноҷиз аст. Бо ин мақсад роҳбарияти ширкатҳои истеҳсолии фармасевтиро зарур меояд, ки дар ҷунин бозори рақобатнок истеҳсоли молҳо ва маводҳои дорувории босифатро ҳар чи зиёд науда, фаъолияти пурсамари худро таъмин намоянд.

Таъминоти иттилоотии роҳбарияти ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ дар ин самт аз ҷумлаи меҳнанизмҳое мебошад, ки метавонад дар қабули қарорҳои оқилонаи идорақунӣ мусоидат намояд. Низоми баҳисобигирии муҳосибии мавҷудбуда, ки аз замони пештара мерос гирифтем, қодир ба он нест, ки руйдоду зухуротҳои муосири ҳоҷагидориро дуруст инъикос намоянд ва роҳбарияти ширкатҳои тиҷоратиро бо маълумоти дақиқи бо усулҳои маҳсус снҷидашуда ва таҳлилшуда таъмин намояд. Танҳо баҳисобигирии идорақунии мукаммал дар ҳалли вазифҳое, ки ба зиммаи менечерони корхона ва роҳбаритяи олий voguzoшта шудааст, аз қабили назорат, ҳисоби ҳароҷот ва арзиши аслӣ, банақшагирий ва буҷетсозӣ, таҳлил ва назорат, омодакунии ҳисботи доҳилӣ ва қабули қарорҳо метавонад кӯмаки амалӣ расонад.

Дар робита ба гуфтаҳои боло, қайд намудан ба маврид аст, ки дар мубрамияти мавзуи мазкур шубҳае нест ва пешбурди таҳқиқот дар ин самт метавонад барои рушди баҳисобигирии идорақунӣ ва равнақи ширкатҳои фармасевтии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир аҳаммияти назарраси илмӣ ва амалӣ дошта бошад.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада

Таҳқиқоти диссертатсионӣ бо асолати равиш, ки дар таҳияи принципҳои назариявӣ ва методологӣ, инчуни дар ташаккули маҷмӯи тадбирҳо ва тавсияҳои амалӣ, ки ба такмили низоми баҳисобигирии идорақунӣ нигаронида шудааст, зоҳир мегардад. Ба ақидаи мо,

диссертатсия натицаҳои назарраси илмӣ дорад, ки дорои унсурҳои навгонӣ мебошад ва барои қабули қарорҳои идоракунӣ дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ кумак мерасонанд. Натицаҳои назаррасе, ки муаллиф дар диссертатсия пешниҳод намудааст, дар чунин бандҳои навгонӣ зухур меёбанд:

- муаллиф дар асоси омӯзиш асарҳои олимони ватанию хориҷӣ асосҳои назариявию методологии ташаккулӯбӣ ва рушди баҳисобигирии идоракуниро омӯхта, моҳияти баҳисобигирии идоракунӣ ҳамчун олоти самараноки менечмент муайян карда, равишҳои методии омӯзиши ҳадафҳои баҳисобигирии идоракунӣ дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтиро пешниҳод кардааст;
- аз ҷониби унвонҷӯ ҳолати қунунии соҳаи фармасевтии Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиш ва таҳлил гардида, хусусиятҳои соҳа ва муаммоҳои дар он мавҷудбуда ошкор ва таъсири онҳо ба ташкили баҳисобигирии идоракунӣ муайян гардидааст;
- вазъи ташкили баҳисобигирии муҳосибии фаъолияти тиҷоратӣ-фурӯши ширкати фармасевтӣ ва ташаккули натицаҳои молиявӣ таҳлил карда шуда, тавсияҳои методӣ барои бартарафкунии муаммоҳо, хусусан тавассути таснифи дармадҳо ва истифодаи низоми ҳисобҳои муҳосибии аз рӯйи дараҷаҳои гуногун ҷузъигардонидашуда барои баҳисобигирии фаъолияти молиявӣ-хочагидории ширкати фармасевтии тиҷоратӣ коркард карда шуда, амсилаи алоқамандии ҳисобҳо барои инъикоси иттилооти муҳосибӣ пешниҳод карда шудааст;
- раванди ташаккули ҳисботи идоракунии дохилӣ дар ширкатҳои фармасевтии ватаний мавриди таҳқиқ қарор гирифта, таҳлили маълумотҳои ҳисбот гузаронида шуда, дар ин замина амсилаи бунёдшавии ҳисботи дохилӣ коркард, тавсияҳои методӣ барои мукаммалгардонӣ ва рушди ҳисботи дохилии идоракунӣ дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ пешниҳод карда шудааст;
- аҳаммияти ҷудокунии фаъолияти ширкати фармасевтӣ ба бизнесравандҳо, ба мисли бизнес-раванди “Фаъолияти сармоягузорӣ”, бизнесраванди “Таъминот”, бизнес-раванди “Фаъолияти истехсолӣ”, бизнесраванди “Фурӯш ва маркетинг”, бизнес-раванди “Таҳқиқот ва коркарди маҳсулот” ва бизнес-раванди “Маъмурӣ ва хочагӣ”, ки барои устуворгардонии низоми назорат ва идоракунӣ мусоидат менамоянд, муайян гардида, аломатҳои таснифи ҳароҷот пешниҳод, моҳияти баҳисобигирии ҳароҷот аз рӯйи бизнес-равандҳо ошкор карда шуда, амсилаи татбиқи он дар дойраи низоми ҳисобҳои муҳосибӣ коркард карда шуд;

— нишондиҳандаҳои асосии самаранокӣ барои баҳогузории фаъолияти ҳар як бизнес-раванд дар ширкати фармасевтӣ муайян карда шуда, методикаи ҳисобкуни онҳо коркард ва дар ин асос методикаи муайянкуни самаранокии кори корхона дар маҷмуъ пешниҳод карда шуд.

Тамоми навгониҳои илмии пешниҳодшуда аҳаммияти илмию назариявӣ ва амалӣ дошта барои рушди баҳисобгирии идоракунӣ дар ширкатҳои фармасевтӣ мусоидат менамоянд.

Соҳтор ва ҳачми диссертатсия

Диссертатсияи пешниҳодшуда номгӯйи ихтисораҳо, муқаддима, аз се боб, нӯҳ зербоб, хулосаю пешниҳодҳо, замимаҳо ва рӯйхати адабиёти истифодашударо фаро мегирад. Матни умумии диссертатсия 213 саҳифаро ташкил дода, дорои 18 расм ва 26 ҷадвал мебошад. Татбиқи амалии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар бобҳо ва зербобҳои алоҳида мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор гирифтааст, ки тавсифи онро дар алоҳидагӣ иброз доштан мумкин аст.

Дар муқаддима мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқ асоснок карда шуда, тавсифи умумии таҳқиқ таҳия гардида, нуқтаҳои ҳимояшавандай диссертатсия ва истифодай натиҷаҳои он кушода шудаанд.

Боби якум ки «Асосҳои назариявӣ-методологии ташкили баҳисобгирии идоракунӣ дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ» номгузорӣ шудааст, омӯзиш ва таҳлили консепсияҳои илмии баҳисобгирии идоракунӣ, мавқеъ ва нақши баҳисобгирии идоракунӣ ҳамчун системаи иттилоотии доҳилиҳоҷагӣ, бунёди низоми баҳисобгирии идоракунӣ ҳамчун олоти самараноки идоракунӣ дар субъекти иқтисодӣ, равишҳои методии омӯзиши мавзӯъ ва объектҳои баҳисобгирии идоракунӣ дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтиро мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст (саҳ.15-63).

Унвонҷӯ дар ин зербоб омӯзиши асосҳои назариявию методологии баҳисобгирии идоракуниро таҳлил намуда, дикқати маҳсусро ба ақидаю андешаҳои олимони ватанию хориҷӣ нигаронида қайд намудааст, ки баҳисобгирии идоракунӣ барои муҳайё соҳтани пояи таъминоти иттилоотӣ, банақшагирӣ ва буҷет, қабули қарорҳои идоракунӣ барои расидан ба ҳадафҳои ташкилӣ дар асоси нишондиҳандаҳои ҳақиқӣ арзёбӣ намуда, дар асоси омӯзиши адабиёт амсилаи ҳамbastagии унсурҳои баҳисобгирии идоракунӣ бо функцияҳои идоракуниро тартиб додааст (Расми 1.1.1, саҳ. 24).

Пас аз гузаронидани таҳқиқоти бо таҳқими андешаронихои олимону мутахассисон оид ба мафхум ва моҳияти баҳисобигирии идоракунӣ дар низоми идоракунии корхона баҳшидашуда муаллиф ба хулосае омадааст, ки устуворгардии вазъи молиявию хочагидории корхона ба якчанд самтҳо вобастагӣ дорад (расми 1.1.2, с.27). Аз рӯйи расми мазкур мушоҳида кардан мумкин аст, ки вазъи молиявии корхона дар ниҳояти кор барои устуворгардонии стратегии он мусоидат менамояд.

Бояд қайд кард, ки тибқи ақидаи муаллиф гирифтани маълумоти муфассал, коркард ва таҳлили он дар бораи фаъолияти хочагӣ яке аз ҷанбаҳои муҳими баҳисобигирии идоракунӣ ҳисоб меёбад ва вобаста ба ин, ақидай дигар олимон низ таҳлил карда шудаанд. Муаллиф дар ин замина ба хулосае омадааст, ки омодакунии иттилооти муҳосибӣ, ки барои қабули қарорҳои зуд ва муассир дар идоракунӣ зарур аст, пеш аз ҳама ба ҳарочоти ширкат марбут мебошад, бинобар ин қабулу интиқоли он бояд дар фурсати қӯтоҳтарин анҷом дода шавад. Дар ин росто, Ӯ қайд мекунад, ки маълумоти ҷамъоваришуда мутобиқи талаботи идоракунӣ бояд ҷамъбаст гардида, ба ҷузъҳо ҷудо ва бо дарназардошти стратегия ва рушди минбаъдаи ширкат коркард карда шаванд (саҳ. 32).

Дар доираи таҳқиқи мазкур муайян ва исбот карда шудааст, ки зимни ташкили ва пешбуруди баҳисобигирии идоракунӣ муҳим аст, ки принсипҳои муайяншуда (расми 1.2.2 саҳ. 40) риоя карда шаванд. Ӯнвонҷӯ қайд менамояд, ки бо назардошти шакли идоракунӣ, усулҳо ва стратегияи фаъолияти ширкат дар бозори фармасевтӣ, тарзи қайд ва ҳисобигирии амалиётҳои хочагӣ, сатҳи таҳлилии иттилоот, инчунин равандҳои қабули қарорҳо дар сатҳҳои гуногун риоя карда шаванд (саҳ. 43).

Дар зербоби 1.3. пас аз таҳлили андешаҳои олимони гуногун намунаи онҳо оид ба муайянсозии мавзуъ ва объектҳои баҳисобигирии идоракунӣ дар ҷадвали 1.3.2 (саҳ. 47) ҷамъбаст гардида, бо дарназардошти таҳлилҳои анҷомшуда, Ӯнвонҷӯ таърифи муаллифии хешро дар бораи мавзуъ ва объекти баҳисобигирии идоракунӣ пешниҳод кардааст, ки он дорои арзиши илмию назариявӣ мебошад, яъне Ӯ қайд менамояд: мавзӯи (предмети) баҳисобигирии идоракунӣ фаъолияти молиявию хочагидории корхонаро дар бар гирифа, объекти он ҳарочот, натиҷаҳои фаъолияти корхона ва зерсохторҳои он, бучет, захираҳо, бизнес-равандҳо, амалиётҳои хочагӣ, нархгузории трансфертӣ ва ҳисботи дохилӣ мебошад (саҳ. 48).

Дар диссертатсия муаллиф дикқати маҳсусро ба омилҳои дохила ва беруна равона намудааст. Унвонҷӯ қайд менамояд, ки барои пешбурди самаранокии фаъолияти ширкатҳои фармасевтӣ омилҳои муҳити беруна низ таъсир мерасонанд. Дар диссертатсия кадом омилҳо барои ташкили баҳисобирии идоракунӣ таъсир мерасонанд, ба таври пурра аз тарафи унвонҷӯ муайян гардидааст (саҳ.58).

Боби дуюм – «Таҳлили ҳолати ташкил ва пешбурди баҳисобирии идоракунӣ дар ширкатҳои фармасевтии Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳлили ҳолати соҳаи фармасевтии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъсири он ба ташкили баҳисобирии идоракунӣ, ташкили баҳисобирии фаъолияти тиҷоратӣ-furӯшии ширкати фармасевтӣ ва натиҷаҳои он бо истифода аз низоми ҳисобҳо, бунёди ҳисботи идоракунӣ ва таҳлили соҳтори он дар ширкатҳои фармасевтиро фаро гирифтааст (саҳ.64-122).

Дар боби дуюми диссертатсия таҳлилҳои муаллиф арзишманд буда, доир ба масъалаи таҳилшаванда қайд мекунад, ки яке аз сamtҳои афзалиятноки сиёсати давлатии доруворӣ ин рушди истеҳсоли дохилии маводи доруворӣ мебошад. Унвонҷӯ қайд менамояд, ки айни ҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 51 корхонаҳои соҳа истеҳсоли зиёда аз 273 номгӯи маводҳои доруворӣ, молҳои тиббӣ ва коркарду бастубанди гиёҳҳои шифобахши ватаний ба роҳ монда шудааст (саҳ. 70), ки он дар доираи “Барномаи давлатии рушди саноати дорусозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” иҷро гардида, ба ҳадафи ҷоруми стратегии миллӣ, яъне саноатикунони босуръати кишвар мувоғиқат менамояд.

Муаллиф дар ҷадвали 2.1.2 маълумот оид ба миқдори корхонаҳои истеҳсолӣ, истеҳсоли маҳсулоти доруворӣ ва содироти онҳо дар шаш соли охирро пешниҳод намудааст (саҳ.72). Аз таҳлилҳои гузаронидашуда муайян мегардад, ки дар ҷумҳурӣ сол то сол миқдори корхонаҳои истеҳсолии фармасевтӣ зиёд шуда истода, вобаста ба ин ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти дорувории ватаний низ афзоиш ёфта истодааст, лекин он нисбат ба ҳаҷми воридоти молҳои доруворӣ хеле ноҷиз аст. Дар баробари ин, унвонҷӯ номи 5-6 ширкатҳои тиҷоратии фармасевтии Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод карда, муайян кардааст, ки саҳми онҳо дар бозори фармасевтии ҷумҳурӣ беш аз 80%-ро ташкил менамоянд, ки ин падидай хуб нест(саҳ.73).

Арзишмандии натиҷаҳои дигари диссертатсия дар он ифода мейбад, ки муаллиф омилҳои объективӣ ва субъективиеро, ки дар шароити муосир ба фаъолияти ширкатҳои фармасевтӣ таъсир мерасонанд, ба монанди вазъи иқтисодии кишвар, гаронии нарҳ, кам будани кадрҳои баландихтисос ва ғ. номбар намуда, ба роҳбарияти

ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ тавсия менамояд, ки ҳангоми ташкили баҳисобигирии идоракунӣ хатман онҳо ба инобат гирифта шаванд (саҳ.76).

Дар диссертатсия муаллиф диққати худро ба таснифоти даромадҳо барои ширкати тиҷоратии фармасевтӣ равона намудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки дар асоси ин таҳлил маълумотҳо оид ба даромадҳои корхона гузаронида шуда, инчунин маҳсулоти сердаромад ва камдаромад муайян карда шуда, дар натиҷа самтҳои афзалиятнок барои рушди минбаъда интихоб гардида, қарорҳои идоракунӣ қабул карда мешаванд (ҷадвали 2.2.1, саҳ. 90).

Маврид ба зикр аст, ки муаллиф амсилаи бунёди иттилоот бо роҳи ҳуҷҷатиқунонӣ ва дар ҳисобҳои муҳосибӣ бақайдгирии амалиётҳои марбут ба фурӯш, муайянкунии натиҷаҳои молиявӣ ва вазъи қарзҳои дебеториро барои ширкати тиҷоратии фармасевтӣ (расми 2.2.1, саҳ.91-92) таҳия намудааст, ки он яке аз натиҷаҳои назарраси диссертатсия ба шумор меравад. Амсилаи пешниҳодшудаи муаллиф раванди коркарди иттилоотро дар бораи муайянсозии арзиши аслии молҳои доруворӣ, ҳариду фурӯш, ҳисобкуни даромадҳо аз фурӯши маҳсулот, таҳлили натиҷаҳои молиявӣ ва муайянкунии ҳолати ҳисоббаробаркуниҳои корхонаро аз рӯи объектҳои алоҳида содда гардонида, барои қабули қарорҳои идоракунӣ мусоидат меқунад.

Дар боби сеюм, ки «Муқаммалгардонии методикаи баҳисобигирии идоракунӣ аз рӯйи бизнес-равандҳои ширкати фармасевтӣ» номгузорӣ шудааст, масъалаҳои марбут ба тасниф ва ташкили баҳисобигирии ҳарочот аз рӯйи бизнес-равандҳо дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ баррасӣ мегарданд. Ҳамзамон, такмили методикаи баҳисобигирии ҳарочот дар доираи низоми ҳисобҳои муҳосибӣ ва таҳияи нишондиҳандаҳои асосии самаранокӣ ҳамчун заминаи баҳогузории фаъолиятий бизнес-равандҳои ширкати тиҷоратии фармасевтӣ пешниҳод шудааст (саҳ.123-171).

Дар ин боб натиҷаҳои таҳқиқот бо пояҳои илмию амалӣ тасдиқ гардида, дастовардҳои илмии диссертатсияро ташкил медиҳанд. Ҳамзамон, дар таҳқиқоти мазкур унвонҷӯ исбот намудааст, ки яке аз самтҳои муҳимми баҳисобигирии идоракунӣ дар шароити бозори рушдёбанда ин ташаккул ва пешбурди баҳисобигирии ҳарочот мебошад. Дар ин бобат, ташаккули маълумоти муҳим дар бораи самтҳои мазкур бо ҳадафи муайянсозии натиҷаҳои фаъолияти равандҳои тиҷоратӣ, ки барои менечерони соҳибхисос пешниҳод мегардад, яке аз вазифаҳои асосии баҳисобигирии идоракунӣ ба ҳисоб меравад.

Муаллиф дар диссертация усулҳои асосии баҳисобигирии харочотро муҳим арзёбӣ карда, имконияти истифодабарии баъзе аз онҳоро, ба мисли: усули марҳилавӣ, усули фармоишӣ, усули «Стандарт-кост», усули «Директ-костинг», усули ABC, усули баҳисобигирии харочот «Дар муҳлати додашуда» (Just in Time) дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ таҳлил намудаст. Ин усулҳо дар амалияи байналмилалӣ васеъ истифода мешаванд ва дар таҷрибаи ширкатҳои ватанӣ низ тадриҷан роҳ ёфта истодаанд. Ба андешаи унвонҷӯ дар шароити имрӯзаи бозорӣ бо мақсади идоракуниј стратегӣ, такмили баҳисобигирии арзиши аслии маҳсулот ва таҳқими назорат, татбиқи ин усулҳо барои ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ аҳамияти хосса пайдо мекунад (саҳ. 127-129).

Инчунин дар боби мазкур такмили методикаи баҳисобигирии харочот аз рӯи бизнес-равандҳо баррасӣ гардидааст. Муаллиф дар таҳқиқоти худ пешниҳод мекунад, ки барои ширкати фармасевтӣ чудо намудани бизнес-равандҳои зерин муҳим мебошад: «Фаъолияти сармоягузорӣ», «Таъминот», «Истеҳсолот», «Фурӯш ва маркетинг», инчунин «Таҳқиқот ва коркарди маҳсулот», раванди «Маъмурий ва хоҷагӣ». Ин бизнес-равандҳо барои фаъолияти самарабахши ширкатҳои фармасевтӣ зарур шуморида мешавад (саҳ. 140).

Яке аз натиҷаҳои муҳимми илмӣ ва арзишмандии диссертатсия дар он мебошад, ки муаллиф дар баробари ҷудокунији фаъолияти ширкати тиҷоратии фармасевтӣ ба бизнес-равандҳо коркарди нишондиҳандаҳои асосиро барои баҳогузории дараҷаи самаранокии кори онҳо зарур шуморида, барои ҳар як бизнес-раванди муайянкардааш нишондиҳандаҳои асосии самарнокиро (НАС) муайян кардааст (зербоби 3.3). Дар зербоби 3.3 барои бизнес-равандҳо нишондиҳандаҳои асосии самаранокиро (НАС) ва тартиби ҳисобкунији онҳоро дар ширкати тиҷоратии фарматсевтӣ дар ҷадвалҳои 3.3.1-3.3.7 пешниҳод намудааст, ки он ҳамчун дастури методии арзишманд барои муҳосибони ширкатҳои тиҷоратӣ шуда метавонад.

Нишондиҳандаҳои асосии самаранокӣ (НАС) ва баҳогузории фаъолияти бизнес-равандҳо, ки методикаи онро муаллиф дар диссертатсия коркард намудааст, усули асосӣ ва содаи арзёбии фаъолияти бизнес-равандҳо дар ширкати тиҷоратии фармасевтӣ ҳисоб ёфта, барои қабули қарорҳои манфиатноки идоракуниј дар фаъолияти корхона заминай мусоид фароҳам меоранд.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ, инчунин тавсияҳое, ки аҳамияти назариявӣ-амалӣ доранд, дар хулоса ва пешниҳодҳо оварда шудаанд (саҳ. 172-178).

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот, бо дурустӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқ, хулосаҳо оид ба интихоби усулҳо дар раванди таҳлилу таҳқиқи мавзӯъ, миқдори зарурии маводе, ки дар ҷараёни таҳқиқ истифода шудаанд, эътимоднокии манбаъҳои иттилоотии ҷамъовардашудаю коркардшуда оид ба мавзуи мазкур, тасдиқи муқаррароти илмии пешниҳодкардаи муаллиф, ки дар рисолаи диссертатсионӣ мавҷуданд, инчунин, нашрияҳо тасдиқ карда мешаванд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва эмприкӣ пешниҳод гардидаанд.

Натиҷаҳои муҳимми таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ маърӯза карда шуда, тасдиқи худро ёфтаанд.

Аҳаммияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодай онҳо

Аҳаммияти илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар асосноккунии назариявӣ ва методии рушди баҳисобгирии идоракунӣ дар ширкатҳои фармасевтӣ дар асоси консепсияҳои муосири иқтисодӣ зоҳир мешавад. Муқаррароти илмӣ ва тавсияҳои амалии дар кори диссертатсионӣ таҳияшуда имкон медиҳанд, ки дар сатҳи нисбатан баланди илмӣ ва методӣ, ҷанбаҳои назариявӣ, методологӣ мукаммалгардонии баҳисобгирии идоракунӣ дар ширкатҳои фармасевтӣ барои қабули қарорҳои идоракунӣ ҳалли ҳамаҷонибаи худро ёбанд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар коркарди тавсияҳои методӣ ва амалии мушахҳас ва такмили баҳисобгирии идоракунӣ дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ зоҳир мегардад. Дар натиҷаи мукаммалгардонии баҳисобгирии идоракунӣ ҷамъоварии маълумот, таҳлил, пешниҳоди маълумотҳои молиявӣ барои банақшагирий осон гашта, самаранокии истифодабарии захираҳо ва қабули қарорҳои идоракунӣ боло меравад.

Аҳаммияти иқтисодии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои диссертатсия дорои аҳаммияти иқтисодии бузурганд, зоро онҳо метавонанд ба ҳолати молиявӣ-ҳочагидории ширкатҳои фармасевтӣ, беҳтаршавии шароити иқтисодӣ дар баҳши фармасевтика ва саноати дорусозӣ таъсири мусбат расонанд. Таҳқиқоти мазкур на танҳо барои беҳтар гаштани равандҳои истеҳсолӣ, оптимизатсия ва афзоиши самаранокии кор, балки барои устуворгардонии низоми назорати дохилий дар ширкатҳои фармасевтӣ мусоидат ҳоҳад намуд. Истифодабарии хулосаю тавсияҳои дар диссертатсия пешниҳодшуда,

барои баланд бардоштани вазъи иқтисодии ширкатҳои фармасевтӣ мусоидат менамояд.

Аҳамияти иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия. Муқарароти дар диссертатсия овардашуда, барои беҳтарсозии вазъи иҷтимоии аҳолӣ мусоидат хоҳад намуд, зеро онҳо на танҳо ба рушди фаъолияти ширкатҳои фармасевтӣ, балки ба беҳтар шудани сифати хизматрасониҳои тиббӣ, вазъи таъминоти аҳолӣ бо дорувориҳои хушсифат ва баланд бардоштани некуаҳволии аҳолӣ мусоидат меқунанд.

Нашири натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ

Интишороти муаллиф нуқтаҳои асосӣ, навғониҳо, иқтибосҳои илмӣ ва хулоsavу пешниҳодҳои дар диссертатсия дарҷгардидаро фарогир буда, дар маҷмуъ аз рӯйи мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ 10 мақола дар ҳаҷми муаллифии 6,4 ҷ.ч. (аз он ҷумла саҳми муаллиф 5,4 ҷ.ч) нашр шудааст. Аз онҳо 6 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай КОА нашр шудааст.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи Болтуева Рухсора Камоловна дар мавзуи «Рушди баҳисобигирии идоракунӣ дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобигирии муҳосибӣ ва аудит таҳқиқоти илмии баанҷомрасида буда, сохтор ва муҳтавои он ба талаботи сазовор донистани довталабони дараҷаи илмии номзади илм аз рӯйи ихтисоси мувоғиқ, омода намудани диссертатсия, ташхиси диссертатсия дар шурои диссертатсионӣ ва дигар талаботи муқаррарнамудаи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» (карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267) ҷавобгӯ мебошад. Зимни омодакунии он, он талаботе, қи ба тартиби навиштани муқаддима, баҳшҳои асосӣ, хулоса ва тавсияҳо пешниҳод шудааст, ба монанди талабот ба мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқоти мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзузҳои илмӣ, мақсад, вазифаҳо, объект ва предмет, фарзия, асосҳои назариявию методологӣ, сарчашмаи маълумот ва пойгоҳи таҳқиқот, навғониҳои илмӣ, нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътиmodноқии натиҷаҳои он ва ғ. пурра гардидаанд.

Диссертатсия бо забони сода ва фаҳмо навишта шуда, ба меъёрҳои ороиши корҳои илмӣ ҷавобгӯ аст. Автореферати диссертатсия, мақолаҳои аз ҷониби муаллиф нашршуда муҳтавои асосии таҳқиқотро

инъикос намуда, тибқи талаботи мавчұдбұда таҳия карда шудаанд. Натижаҳои таҳқиқотро ҳамчун дастоварди нави илмій ҳисобидан мүмкін аст.

Эрод ва тавсияхो доир ба диссертатсия

Ба андешаи мо дар диссертатсияи тақризшаванда дар баробари چанбаҳои мусбій баъзе камбудиҳои алоҳида, андешаҳои баҳсталаб ба назар мерасонд, ки қайд кардан онхоро зарур мешуморем:

1. Дар диссертатсия ақидаҳои олимони хориҷӣ ва ватанӣ оид ба چанбаҳои назариявӣ-методологии ташкили баҳисобирии идоракунӣ бамаврид оварда шудааст, аммо оид ба эътироф ё назари мұнаққидона доштани муаллиф нисбати ақидаҳои онҳо кам дида мешавад.

2. Дар боби дуюми диссертатсия унвончӯ қайд менамояд, ки баҳри таъмин намудани муассисаҳои тиббӣ ва аҳолӣ бо маводҳои доруворӣ ва молҳои тиббии ватанӣ бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якчоягӣ бо соҳторҳои хусусии фармасевтии дохилию хориҷӣ корҳои назаррас анҷом дода шудааст. Хуб мешуд, агар муаллиф ин корҳои назарраси анҷомдодашударо муайян мекард.

3. Дар зербоби 2.1(с.75-76) қайд гардидааст, ки ба фаъолияти ширкатҳои фармасевтии воридқунанда ва истеҳсолқунандаи молҳои доруворӣ як қатор омилҳои объективӣ ва субъективӣ метавонанд таъсир расонанд. Агар муаллиф барои бартараф намудани ин омилҳо чорабиниҳои заруририро ба таври пурра пешниҳод карда онхоро васф мекард, он гоҳ натиҷаи таҳқиқот боз ҳам бойтар мегашт.

4. Унвончӯ дар заминаи ҳисботаҳои мавчұдбұда аз таҷрибай андұхташудаи амалӣ ҳисботи идоракунии ҷамъбастӣ оид ба натижаҳои молиявии фаъолияти ширкати тиҷоратии фармасевтӣ ва инчунин ҳисбот оид ба гардиши молҳо дар доруҳонаҳоро пешниҳод намудааст (саҳ. 119-120). Яъне, дар натиҷаи истиғодабарии пешниҳодҳои муаллиф чӣ гуна тағйиротҳо ба миён омаданашон мүмкін аст ва ба қадом натиҷаҳо расидани корхона аниқ мешуд, боз ҳам хубтар мегардид.

5. Ба фикри мо, таҳқиқоти диссертационӣ бурд мекард, агар дар охири ҳар як зербоб хулоса ва пешниҳодҳо оварда мешуданд.

Таъқид кардан зарур аст, ки ин норасоиҳои зикршуда аҳаммияти илмӣ ва амалии диссертатсияро коста намегардонанд ва хусусияти тавсиявӣ доранд.

Хулоса

Диссертатсияи Болтуева Рухсора Камоловна дар мавзуи «Рушди баҳисобирии идоракунӣ дар ширкатҳои тиҷоратии фармасевтӣ», ки барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи

ихтисоси 08.00.08 - Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит пешниҳод гардидааст, таҳқиқоти илмии байтмомрасида ҳисоб ёфта, дар сатҳи зарурӣ омода гардидааст. Он ба талаботи бандҳои 31, 33, 34, 35, 36 “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ” (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 267 аз 30 июни соли 2021) ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 - Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит мебошад.

Муқарризи расмӣ:

мунири кафедраи баҳисобгирии
бухгалтерии Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Дадоматов Д.Н.

Имзои д.и.и., профессор Дадоматов Д.Н. –ро тасдиқ менамоям:

Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои
маҳсуси Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон



Бобоев А.Х.

(Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҷанд, микронаҳияи 17, бинои 1, ДДҲБСТ, Е – mail.ru: dalerdn@mail.ru, телефон: +992-92-856-66-65)

18. 04. 2025 г